

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

Ректори Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи

С.Айнӣ, профессор
Ибодуллоҳода А. И.

«12» ғар��ми 2025

ХУЛОСАИ

чаласаи муштараки кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик ва кафедраи таърихи
умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии омӯзгории

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Диссертасияи Алимардонзода Зулайҳо Файзалий дар мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руи иҳтисоси 6D020201- Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таърих) бо қарори Шурои олимони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳти № 8/6.2 аз 28 феврали соли 2020 тасдиқ гардида, дар кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии донишгоҳи номбурда иҷро гардидааст.

Диссертасия дар чаласаи муштараки кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик ва кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии ДДОТ ба номи С. Айнӣ аз 25-уми октябри соли 2024, протоколи №3 муҳокима гардида, ба он баҳои мусбат дода шуд.

Дар давраи омодасозии диссертасия Алимардонзода Зулайҳо Файзалий ҳамчун докторанти PhD-и кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ ва асистенти кафедраи фалсафа ва фарҳанги ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият мекард. Имтиҳонҳои маҷмуии докторантураро пурра тибқи нақшай таълимии шуъбаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ - педагогии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ супоридааст.

Алимардонзода Зулайхо Файзалий соли 2016 факултети таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айниро бо ихтисоси Муносибатҳои байналхалқӣ. Тарҷумон референти забони англисӣ, зинаи баклавр ва соли 2016 бо ихтисоси таърих зинаи магистратураро хатм намудааст. Номбурда бо фармоиши ректори ДДОТ ба номи С.Айнӣ таҳти №568-ОД аз 12.09.2019 ба шуъбаи докторантурасозӣ изкори иштирокӣ 6D020300 - таърих қабул гардида, онро бо фармоиши №293-ОД аз 03.06.2022 хатм намудааст.

Роҳбари илмӣ – доктори илмҳои таърихи, мудири кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии ДДОТ ба номи С. Айнӣ Ҳусайнов Аҳмадҷон Қурбонович мебошад.

Диссертасияи Алимардонзода Зулайхо дар мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» дар ҷаласаи якҷояи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик ва кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии ДДОТ ба номи С. Айнӣ баррасӣ гардида, дар муҳокимаи он аъзои кафедраҳо: докторони илмҳои таърихи, профессорон Ҳақназаров Абдуназар, Ҳусайнов Аҳмадҷон Қурбонович, номзадони илмҳои таърих, дотсентон Н. Давлатбеков, М. Шарофова, Ғ. Гадоев, М. Шарипов, Д. Негматов, С. П. Сайнаков, М. Ганҷакова, Ё. И smoилов, С. Ғуломшоев, А. Мусоев, Д. Раҳимзода, Наҷмуддинзода Толибшо, Мирзоев М, Дарвозиева Ҳ. ва унвончӯёну докторантон (PhD) - и кафедра, инчунин доктори илмҳои таърихи, профессори кафедраи таърихи нав ва навини кишварҳои хориҷии ДМТ Турсунов Т.Ф. ва номзади илмҳои таърих, муаллими қалони кафедраи таърихи нав ва навини кишварҳои хориҷии ДМТ Раҳимов Ф.Д. иштирок ва баромад намуданд.

Дар рағти муҳокимаи диссертасия ҳulosai зерин қабул карда шуд:

Диссертасияи Алимардонзода Зулайхо Файзалий дар таърихнависӣ тоҷик нахустин таҳқиқоти муфассал доир ба «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» бо забони давлатӣ ба шумор рафта, мавзӯъ аз ҷониби муаллиф бо

фарогирии сарчашмаҳо, маводи бойгонии ҷумҳурӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии диссертант ва таҳқиқоти олимони намоёни соҳаи илми таърих мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Дар диссертатсия мақсад ва вазифаҳои илмӣ пурра иҷро гардида, пешниҳод ва хулосаҳои муаллиф асоснок карда шудаанд.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи Алимардонзода Зулайҳо Файзалий хулосаҳои зерин пешниҳод шуданд:

Мубраммии мавзуъи таҳқиқот дар он арзёбӣ мегардад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои бузургтарин захираҳои гидроэнергетикӣ дар Осиёи Марказӣ мебошад, ки имкониятҳои назаррасро барои рушди соҳаи гидроэнергетика фароҳам овардааст. Дар солҳои соҳибистиқлолӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистанд, масъалаи обӣ-энергетикии кишварро бо дигар ҷумҳуриҳои ҳаммарз, маҳсусан бо ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар сатҳи баланд қарор дода, ҳамкориҳои судманду самарабахшро роҳандозӣ намояд. Аз он, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бузургтарин захираҳои обии минтақа ҷойгир шудааст, роҳбарияти олии кишвар ҳеч гоҳ барои истифодабарии онҳо ҳамсояғони худро дар канор нағузоштааст.

Бояд қайд намуд, ки ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ дар самти аз худ намудани захираҳои табиӣ минтақа, аз ҷумла захираҳои обию энергетикӣ сола аз сол рушду такомул ёфта истодааст. Арзини умумии иқтидорҳои эҳтимолии захираҳои гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 527,06 миллиард кВт/соат дар як солро ташкил медиҳад, ки ин на танҳо барои худи ҷумҳурӣ, балки дар таъмини обу барқи минтақа истифода мешавад.

Чи тавре дар боло ишора гардид, Ҷумҳурии Тоҷикистон, дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ дар минтақа мебошад, ба густариши ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ барои истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва энергетикии худ манфиатдор аст. Ин асосан ба норасоии захираҳои сӯзишвории маъданӣ дар Тоҷикистон иртибот дорад, агар дар

мачмуъ тамоми минтақаи Осиёи Марказиро ба инобат гирем захираи сўзишвории маъданӣ барои онҳо кифоя мебошад. Аз рӯи чойгиршавии захираҳои сўзишвории маъданӣ дар ҷуҳуриҳои Осиёи Марказӣ, метавон гуфт, ки агарчи дар онҳо ҳарчанд захираҳои бузург чойгир шуда бошад ҳам, нобаробар тақсим шудаанд. Масалан, агар асосии инишоотҳои гидроэнергетикӣ дар Тоҷикистон (тақрибан 70%) ва Қирғизистон (21%) мутамарказ шуда бошанд, тақсимоти дигар захираҳои энергетикӣ дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ чунин аст: захираҳои ангишт асосан дар Қазоқистон (85%), нафт низ дар Қазоқистон (94%), гази табиӣ дар Туркманистон (зиёда аз 40%), дар Ӯзбекистон (тақрибан 30%) ва дар Қазоқистон (28%) мавҷуд аст.

Дар Осиёи Марказӣ бузургтарин иқтидорҳои энергетикӣ дар Қазоқистон мутамарказ шудааст, ки ба он - қариб 48% иқтидори ҳамаи стансияҳо рост меояд, мутаносибан дар Ӯзбекистон - 30%, Тоҷикистон - 11,6%, Қирғизистон - қариб 10 %.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкориҳои самаранок ва судманд дар соҳаи истифодабарии захираҳои обӣ-энергетикӣ, инчунин содироту воридоти нерӯи барқи иловагӣ бо кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ як қатор корҳоро ба анҷом расонидааст. Аз ҷумла, аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсоя тавассути 13 хати интиқоли барқи ҷараёни гуногун нерӯи барқ содирот карда мешавад. Масалан, ду ХИБ 500 кВ, шаш ХИБ 220 кВ, чор ХИБ 110 кВ ва як ХИБ 35 кВ бо иқтидори умумии 4570 МВт мавҷуд аст, ки аз он 3500 МВт байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 500 МВт байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон ва 570 МВт байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мегузарад. Аз инҳо ХИБ 220 кВ «Сангтуда - 1 - Пули Ҳумри (Афғонистон)», ХИБ 110 кВ «Геран-Қундуз (Афғонистон)», ХИБ 220 кВ «Конибодом-Айгултош (Қирғизистон)» ва ХИБ 110 кВ ва 35 кВ ба Ҷумҳурии Қирғизистон истифода мешаванд. Аз моҳи апрели соли 2018 бошад содироти нерӯи барқ

ба йўлхурии Ўзбекистон тавассути ХИБ 220 кВ «Регар-Гулча», «Регар-Денав», «Узловая-Сирдаринская ГРЭС-1», «Узловая-Сирдаринская ГРЭС-2» ва ХИБ 500кВ «Регар-Сурхан» амалӣ мешавад. Ҳачми умумии нерӯи барқе, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Ўзбекистон дар соли 2018 содирот карда шудааст 1 млрд. 440 млн. кВт соатро ташкил додааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки соҳтмони ишоотҳои нави гидроэнергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо барои таъмини минтақа бо оби ошомидани ва обёриқунонии заминҳои ташнайлаб, рушди пешрафти соҳаҳои гуногуни саноат ва кишоварзӣ, балки дар таъмини онҳо бо нерӯи барқи сифатан арzonу безарар ва аз ҷиҳати экологи тоза мусоидат мекунад.

Дар давраи соҳибиистиклолӣ соҳтмони маҷмааҳои гидроэнергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, кӯшиши барқарор намудани низоми ягонаи энергетикии Осиёи Марказӣ ҳамчун як омили муҳим дар таҳқими иқтисодиёти миллӣ ва пешрафт, ҳамкории судманд миёни онҳо, мусоидат хоҳад кард.

Таъсиси заминаи ҳуқуқӣ барои рушду пешрафти соҳаи энергетикии кишварроҳандозӣ карда шуда, як қатор санадҳои меъёри – ҳуқуқии танзимқунандай соҳаи энергетикии кишвар низ қабул карда шуданд, ки он ба танзими самараноки истеҳсол, интиқол ва фурӯши нерӯи барқ мусоидат намуд. Ин тадбирҳо на танҳо бозори дохилии энергетикиро тақвият бахшиданд, балки ҳузури Тоҷикистонро дар бозорҳои байналмилалӣ низ пеш бурданд, ки имкониятҳои навро барои содироти нерӯи барқ фароҳам оварда, ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои дигарро афзун намуданд.

Умуман, минтақаи Осиёи Марказӣ дорои сатҳҳои гуногуни захираҳои гидроэнергетикӣ мебошад, ки ба рушди энергетикии ҳар як ҷумҳурӣ таъсир мерасонанд. Ҳамкориҳои судманду самарабахш миёни ин кишварҳо сол аз сол рушд мейбад, дар аз худ намудани захираҳои обиу энергетикӣ саҳм мегузоранд, ки ин ба манфиати тамоми халқҳои минтақа мебошад.

Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ аз таҳлили маҷмӯй ва таърихии ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи гидроэнергетика, муайян намудани дараҷаи мутобиқати сатҳи ҳамкории мазкур ба мақсади амалӣ намудани сиёсати берунаи ҷумҳурӣ дар марҳилаи ҳозира, инчунин дар такмилдии ғаъолияти байналмилалии давлат барои ояндаи миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат иборат буда, дар робита ба ин **вазифаҳои зерин** муайян шудаанд:

- баррасӣ ва таҳқиқи иқтидори гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тавозуни энергетикии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ;
- таҳқиқи раванди бунёди иншоотҳои гидроэнергетикӣ ва аҳаммияти онҳо дар тараққиёт ва рушди ҳочагии ҳалқи Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ;
- баррасии буҳрони энергетикӣ дар аввали солҳои соҳибистиклолӣ ва қабули Консепсияи рушди комплекси энергетикии Тоҷикистон;
- таҳлил ва муайян намудани захираҳои обии Осиёи Марказӣ ва мушкилоти иқтисодии истифодаи онҳо барои истеҳсоли энергияи баркӣ;
- баррасӣ ва муайян намудани ҳамкориҳои минтақавии гидроэнергетикӣ дар сармоягузорӣ, лоиҳакашиӣ ва истифодаи нерӯи зеҳнӣ – техникӣ;
- мушаххас намудани нақши иншоотҳои гидроэнергетикӣ дар пешрафти иқтисоди кишвар ва минтақа;
- баррасӣ ва мушххас намудани соҳтмони НБО Рофун ва аҳаммияти он дар дар таъмини обу барқи ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ.

Навғонии илмии таҳқиқ. Рисолаи мазкур нахустин кори ҷомеи илмии назариявие мебошад, ки бунёди комплекси гидроэнергетикии Тоҷикистон, захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон дар тавозуни энергетикии Осиёи Марказӣ, таҷрибаи таърихии ҳамкориҳои энергетикии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва баҳусус, рушди ин ҳамкориҳоро дар даврони истиқлол ҷамъbast карда, ҳалои дар ин самт ҷойдоштаро дар таҳқиқоти илмӣ пурра месозад. Илова бар ин, навғониҳои таҳқиқот дар нуктаҳои зерин зоҳир мегарданд:

- кисмати бештари маводи рисола бори аввал мавриди таҳлил қарор гирифта, ба онҳо баҳои илмӣ дода шудааст;
- иқтидори гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тавозуни энергетикии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ таҳқиқ ва баррасӣ гардидааст;
- раванди бунёди иншоотҳои гидроэнергетикӣ ва аҳаммияти онҳо дар тараққиёт ва рушди ҳоҷагии ҳалқи Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ таҳқиқ шудааст;
- буҳрони энергетикӣ дар аввали солҳои соҳибистикӯлӣ ва қабули Консепсияи рушди комплекси энергетикии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст;
- захираҳои обии Осиёи Марказӣ ва мушкилоти иқтисодии истифодаи онҳо барои истеҳсоли энергияи барқӣ таҳлил ва муайян шудааст;
- ҳамкориҳои минтақавии гидроэнергетикӣ дар сармоягузорӣ, лоиҳакашиӣ ва истифодаи нерӯи зеҳнӣ – техникӣ муайян ва баррасӣ шудааст;
- нақши иншоотҳои гидроэнергетикӣ дар пешрафти иқтисоди кишвар ва минтақа мушаххас гардидааст;
- бунёди НБО Роғун ва аҳаммияти он дар таъмини обу барқи ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ мушҳҳас ва баррасӣ шудааст.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки муқаррарот ва хулосаҳои асосии таҳқиқотро ҳангоми таҳияи асарҳои маҳсуси бунёдӣ оид ба таърихи муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон истифода намуд. Тавсияҳои илмии дар диссертасия зикрёфтаро барои ҳондани курсҳои маҳсус, лексияҳо барои донишҷӯёни муассисаҳои олии қасбӣ истифода намуд. Илова бар ин, таҷрибаи таърихии бунёди комплекси низоми гидроэнергетикии ягонаи Осиёи Миёна дар даврони шуравиро метавон дар шароити муосир дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар соҳаҳои ҷомеа, ҳамчунин ҳангоми роҳандозии сиёсати иҷтимоии давлатӣ истифода кард.

Мутобиқати диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Аз рӯйи мазмун ва мундариҷаи худ диссертасия барои дарёftи дараҷаи илмии

доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 6D020200 - Муносибатҳои байналмилалӣ (6D020201-Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ).

Дараҷаи эътиомонкӣ натиҷаҳои диссертатсиониро маълумотҳои дақиқ, маводи бойгонӣ, кифоягии ҳачми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳачми интишорот, таҳлил, баррасӣ, мукоиса. коркарди муқаррароти назариявӣ ва методӣ таъмин менамоянд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар сатҳи навғонии диссертатсионӣ, муайян намудани мақсад, вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, коркарди муқаррароти назариявӣ ва методӣ, мақолаҳои илмӣ, пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ инъикос ёфтааст. Ҳамзамон, тартиб додани нақша ва хулосаҳое, ки дар диссертатсия ба назар мерасанд, саҳми шахсии муаллифро инъикос менамоянд. Натиҷаҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда шахсан аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаи муҳими диссертатсия дар он аст, ки бори нахуст масъалаи мазкур дар асоси факту далелҳо пурра ва дақиқ таҳлил гардида, дар сурати ҳамин таҳқиқот шакли мукаммалу мушаҳҳасро пайдо кардааст. Диссертатсияи Алимардонзода Зулайҳо Файзалий соҳтори муназзам, пайдарҳам ва мантиқӣ дошта, бо навғониҳо ва хулосаҳои илмӣ мувофиқат меқунад. Диссертатсия кори мустақилона анҷомдодаи муаллиф ҳисобида мешавад. Мазмуни автореферат бо диссертатсия комилан мувофиқ мебошад.

Мундариҷа ва муҳтавои асосии диссертатсия дар б мақолаи зерини нашрнамудаи муаллиф, ки аз онҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, инъикос ёфтааст. .

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

- [1]. Алимардонова, З. Матлаби Тоҷикистон дар соҳтмони Неругоҳи барки обии Роғун /А.Ҳусайнов, З. Алимардонова // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2020. - № 3 (86). - С. 265-271.
- [2]. Алимардонова, З. Шарҳи чанд ҳолат аз таърихи Неругоҳи барки обии Роғун / А. Ҳусайнов, З. Алимардонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. - №7. - С. 133-137.
- [3]. Алимардонова, З. «CASA-1000»- Пайванди Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ / З. Алимардонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2023. - №8. - С. 42-49.
- [4]. Алимардонова, З. Нақши захираҳои обиу энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ / З. Алимардонова // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. - Душанбе, 2024. - № 5-6 (112-113). – С. 207-213.

Мақолаҳои дар дигар нашрияҳо ба табърасида:

- [5]. Алимардонова, З. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар соҳтмони лоиҳаи «CASA-1000» / З. Алимардонова // Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ бахшидаба 30 - солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Истиқлоли давлатӣ: марҳилаи тақдирсоз дар сарнавишти халқи тоҷик». ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Душанбе, 4-уми сентябрисоли 2021. - Душанбе, 2021.- С. 404 - 412.
- [6]. Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Осиёи Марказӣ дар соҳаи обу энергетика / З. Алимардонова // Маводи конференсияи илмӣ-методии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрими таъриҳ: мушкилот ва дурнамо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида ба 115-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров. (ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 23.12.2023). – Душанбе, 2023. - С.303-308.

Қарор қабул карда шуд:

1. Диссертасияи Алимардонзода Зулайҳо Файзали дар мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руи иҳтисоси 6D020200 - Муносибатҳои

байналмилалӣ (6D020201- Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ) таҳқиқоти илмии анҷомёфта ҳисобида шуда, он ба талаботи муқарраргардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаҳои илмӣ комилан ҷавобгу мебошад.

2. Диссертасияи Алимардонзода Зулайҳо Файзалий дар мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руи ихтисоси 6D020200 - Муносибатҳои байналмилалӣ (6D020201- Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ) ба ҳимояи кушод дар Шурои диссертационии 6D. КОА-024-и назди Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи якҷояи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик ва кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии Дошишгоҳи давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ аз 25-уми октябрини соли 2024 таҳти №3 қабул гардид. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 22 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 22 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест. Қарори №3 аз 25.10.2024 с.

Раиси ҷаласа, профессори
кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики
ДДОТ ба номи С. Айнӣ,
доктори илмҳои таърих

С. Айнӣ

Ҳақназаров Абдуназар

Котиби ҷаласа,
номзади илмҳои таърих,
и.в. дотсент

Мунаввара

Шарофова Мунаввара

Суроғ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121 ДДОТ ба номи С. Айнӣ, Телефон: (+992) 2241383, Почтаи электронӣ: info@tgpu.tj

Тасдиқ менамоям:
Сардори раёсати қадро
ва корҳои маҳсуси ДДОТ
ба номи С. Айнӣ

12.04.2025



Абдукарим Мустафозода